

Кумаки ЧХАТ ба ниёзмандон бо дастгирии Маркази “King Salman Humanitarian Aid & Relief Centre”-и Арабистони Сауди

Чамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон (ЧҲАТ) бо дастгирии Маркази хайриявии «Кинг Салмон»-и Арабистони Саудӣ ба аҳолии ниёзманди Тоҷикистон кумак расонид. Ба иттилои масъулини ЧҲАТ, намояндагони марказ тасмим гирифтаанд, ки ба зиёда аз 1500 оилаи ниёзманди Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон (ВМКБ) ва водии Рашт, ки тақрибан 7 500 нафарро ташкил медиҳанд, кумаки худро расонанд. Фадҳ Осаймин-намояндаи Маркази хайриявии «Кинг Салман гуманитариян ейд енд релиф сентр»-и Арабистони Саудӣ дар робита ба ин иттилоъ дод, ки кумаки аввалини онҳо ба мардуми аз офати табиӣ зарардидаи вилояти Бадахшон фавран равона хоҳад шуд.

Кумаки аввалини ташкилоти мазкур ба ВМКБ дар таърихи 28.12.2015 аз ин маводҳо иборат буд:

- 3 391 дона кӯрпаи гарм;
- 200 печкаи махсус барои гармидиҳӣ;
- 20 тонна ангишт;
- 216 бастаи хӯрокворӣ, аз ҷумла ба ҳар як оила 5 кг шакар, 5 кг биринҷ, 3 кг лубиё, 3 кг марҷумак, 3 кг макарон, 2 кг намак;
- 432 халта орд (21 600 кг)
- 1080 литр рағани растанӣ (216 қуттӣ, ҳар кадом бо андозаи 5 л.)

Кумаки мазкур барои 3 моҳ нигаронида шудааст.

Баҳодури Курбониён, котиби генералии ЧҲАТ иброз дошт, ки ташрифи намояндагони маркази хайриявии «Кинг Салман гуманитариян ейд енд релиф сентр»-и Арабистони Саудӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон натиҷаи яке аз гуфтушунидҳои Чамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон бо Чамъияти Ҳилоли Аҳмари Арабистони Саудӣ мебошад. Номбурда гуфт марҳилаи аввалини кумаки башардӯстонаи маркази хайриявии «Кинг Салман гуманитариян ейд енд релиф сентр»-и Арабистони Саудӣ ба зарардидагони вилояти Бадахшон рӯзи 28 декабр равона шудаанд. «Ҳамзамон аз тарафи маркази хайриявии «Кинг Салман гуманитариян ейд енд релиф сентр»-и Арабистони Саудӣ тасмим гирифта шудааст, ки марҳилаи дууми кумакҳои башардӯстона ба оилаҳои аз обхезӣ зарардида дар фасли тобистон, ки баъзе ноҳияҳои вилояти Бадахшон ва ноҳияи Растро фаро гирифта буд, тавассути ЧҲАТ расонида шавад»,-иттилоъ дод Баҳодур Курбониён.



Кӯмаки дуввуми ин ташкилоти хайриявӣ дар таърихи 30.12.2015 ба оилаҳои дар фасли тобистон аз сел зарардидаи деҳаҳои Бедак ва Ҳалқарфи ҷамоати деҳоти Навдии ноҳияи Рашт сураат гирифт. Ин кумаки башардӯстона аз маводҳои хурока ва ғайрихурока барои 60-оила иборат буда, худӣ ҳамон рӯз бо иштироки намояндагони ташкилоти мазкур, муовини аввали Раиси ноҳия, муовини Ситоди ҳолатҳои фавқулоддаи Ҷумҳури, Ситоди ҲФ ва МГ-и минтақа ва ноҳия, раиси ҷамоати деҳоти Навдӣ ба оилаҳои зарардида аз ҷониби ихтиёриёни баҳши ҶҲАТ дар ноҳияи Рашт тақсим карда шуд.

Ин маводҳо иборат буд:

- 300 дона кӯрпаи гарм;
- 60 адад печкаи махсус барои гармидиҳӣ;
- 3,600 тонна ангишт;
- 60 бастаи хӯрокворӣ, аз ҷумла ба ҳар як оила 5 кг шакар, 5 кг биринҷ, 3 кг лубиё, 3 кг марҷумак, 3 кг макарон, 2 кг намак;
- 60 халта орд (3000 кг);
- 300 литр рағғани растанӣ (60 қуттӣ, ҳар кадом бо андозаи 5 л.)

Инчунин, дар таърихи 31.12.2015 кӯмаки хайриявии наватӣ ба ВМКБ ба сомон расид, ки он аз ин маводҳо иборат буд:

- 1858 дона кӯрпаи гарм;
- 340 адад печкаи махсус барои гармидиҳӣ;
- 66,400 тонна ангишт;
- 550 бастаи хӯрокворӣ, аз ҷумла ба ҳар як оила 5 кг шакар, 5 кг биринҷ, 3 кг лубиё, 3 кг марҷумак, 3 кг макарон, 2 кг намак;
- 1100 халта орд (55 000 кг);
- 6,875 тонна рағғани растанӣ (1375 қуттӣ, ҳар кадом бо андозаи 5 л.)

Тақсими ин кӯмак алақай аз ҷониби ихтиёриёни баҳши ҶҲАТ дар ВМКБ дар ҳамбастагӣ бо ҳокимиятҳои маҳали ин минтақа амалӣ гардид.



Ҳамчунин, дар таърихи 07.01.2016 кӯмаки хайриявии наватӣ бо 4 камаз ба ВМКБ ба сомон расид, ки он аз ин маводҳо иборат буд:

- 650 дона кӯрпаи гарм;
- 200 адад печкаи махсус барои гармидиҳӣ;
- 400 дона кубури дудбаро (труба) барои печкаҳо;
- 222 бастаи хӯрокворӣ;
- 444 халта орд (22 200 кг);
- 1110 литр рағғани растанӣ (222 қуттӣ, ҳар кадом бо андозаи 5 л.)



Тибқи гуфтушунид байни ҚҲАТ ва ташкилоти мазкур бурда расонидани кумакҳои боқимонда ба мардуми зарардидаи ВМКБ дар рӯзҳои наздик аз ҷониби Ҷамъияти Миллии Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон идома дода мешавад. Рӯйхати баҳрагирандагон аз ҷониби ҳукуматҳои маҳал пешниҳод гардида, тақсими ӯро аз ҷониби ҚҲАТ дар ҳамдастӣ ба ҳокимиятҳои маҳал ба сомон расонида мешавад.

Қайд кардан ҷоиз аст, ки Маркази мазкур дар доираи Тафохумномаи ба имзо расида бо ҚҲАТ тасмим гирифтааст, ки ҳамкориҳои башардӯстонаро дар муддати дарозмуддат ба роҳ монад.

Ёдовар мешавем, ки бо мақсади кӯмак ва густариши ҳамкориҳои мутақобилан судманд бо ҚҲАТ рӯзи 24 декабри соли 2015 бо сафари корӣ намоёндагони маркази хайриявии “King Salman humanitarian aid & relief centre”-и Арабистони Саудӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд.

ҚҲАТ дар доираи ҳамкориҳои байналмилалӣ худ бо дигар шарикони ватаниву хоричӣ вобаста ба расонидани кӯмаки башардӯстона ба аҳолии ниёзманди кишвар ва ба мардуми осебдида аз заминларзаи 7 декабри соли равон, ки дар натиҷаи он қариб 800 хочагӣ дар ноҳияҳои Вилояти Мухтори Кӯхистони Бадахшон зарар дидаанд, гуфтушунидҳо доир намуд. Ташрифи маркази хайриявии “King Salman humanitarian aid & relief centre”-и Арабистони Саудӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон натиҷаи яке аз ин гуфтушунидҳои ҚҲАТ бо Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Арабистони Саудӣ ба шумор меравад.

Қайд кардан ҷоиз аст, Маркази хайриявии “King Salman humanitarian aid & relief centre”-и Арабистони Саудӣ 13/05/2015 бо ташаббуси алоҳазрат шоҳи Арабистони Саудӣ ҷихати расондани иқдоми хайриявӣ ба ниёзмандон ва шахсони аз ҳолатҳои фавқуллода зарардида таъсис дода шудааст. Мақсади асосии фаъолияти ин Марказ, пеш аз ҳама расонидани кӯмаки байналмилалӣ ва густариши фаъолияти башардӯстона мебошад. Дар ин марказ фаъолият тавассути як гурӯҳи барномаҳои тарҳрезӣшуда ҳамчун як ҷомеаи ҷаҳонӣ, ки метавонанд баҳри иҷрои ҳадафҳо ва нақши муҳими марказ бо пиёда соختани барномаҳои Шохигарии Арабистони Саудӣ (KSA) барои расонидани кӯмаки байналмилалӣ ва фаъолияти башардӯстона ба ҷомеаҳои осебдида ва барои дастгирию раванди зиндагии осоиштаи мардуми ниёзманди саёра равона гардидааст. Мақсади дигари ин марказ ин муттаҳид соختани фаъолияти кӯмаки берунӣ ва ҳамроҳангсозӣ байни тамоми кӯмакунандагони дахлдор (ҳам давлатӣ ва ҳам ғайридавлатӣ) ва истифодабарии оқилонаи он ба ҷомеаҳои ниёзманд мебошад.

Барои маълумоти бештар дар бораи фаъолиятҳо мо тамос бигиред:

Нодир Аминзода масъули иттилооти ҚҲАТ

Тел: +992 917 33 68 15, E-mail: naminzod@yahoo.com, www.redcrescent.tj